


ТДЗ 2

МЛ С-14

Абдулхамид Самад

# МАН ОШНОИ ТУ ТУ ОШНОИ МАН



М1 703 2  
С-14

## АБДУЛҲАМИД САМАД

# МАН ОШНОИ ТУ, ТУ ОШНОИ МАН


Душанбе  
«Маориф ва фарҳанг»  
2013

ББК

Абдулҳамид Самад. **Ман ошнои ту, ту ошнои ман.** – Душанбе.  
«Маориф ва фарҳанг», 2013, 16 сах.

*Муҳаррир: С. Миракова*

Дар ин китоб ҳикояҳое гирд оварда шудаанд, ки бо забони содаю равон навишта шуда, Шумо, хонандагони хурдсолро ба ҳақиқатпарастӣ, зиракӣ ва меҳру шафқат ҳидоят менамоянд.



ISBN 978-99947-1-1994

©Маориф ва фарҳанг, 2013

## ОФТОБ ХАНДИД

Эрач аз хоб хест ва чашмонашро молида-молида ба берун нигарист. Ҳама ҷо тира: аз байни шохҳои дарахтон бинои чорошёнаи муқобилро базур дид.

Эрач гумон кард, ки ҳанӯз шаб аст. Охир, ҳар саҳар бозии нурҳои гармаки офтоб ба чашмонаш ўро бедор мекард. Ӯ дарҳол кўрпаро болои сар мекашид ё бо каф пеши чашмонашро мепушонд. Ва баъди он ки чашмонаш ба равшани одат мекарданд, меҳест. Ба даста-даста нурҳои аз байни шоху барги дарахтон гузаштаву рўйи гулҳои қолин тангавор пошхўрдаи ларзон менигарист ва саросема ба онҳо панча мезад. Вале ҳамин ки тангаи ларзони офтобиро гирифтани меҳост, он ба пушти дасташ савор мешуд ё нопадид мегашт. Эрач гурбавор ба нури ларzonаки дигар чанг мезад, лекин боз қўшишаш бехуда мерафт. Ӯ аз ин бозии «рустшавакон» бо нурҳои офтоб мезавқиду меҳандид.

Писарак ҳоло боз хобидани шуд, аммо овози бибиаш аз ошхона ба гўши ўрасид.

– Эрач, хез, ҷони ширин! Имрӯз чаро бисёр меҳобӣ! Хез, ҷони бибӣ, ки ширу чой хунук мешавад...

Эрач дар ҳайрат афтод. Охир, ҳар субҳ баъди баромадани офтоб ширу чой меҳӯранд-ку! Имрӯз чаро офтоб намебарояд? Ё боз соат бибиашро фиребида бошад? Ҳуди бибӣ баъзан аз соати деворӣ шикоят мекунад. «Фиребгар шудааст соат, – мегӯяд бибӣ. – Онро бурда ба усто медиҳам. Усто гўшашро ки тобид, фиребу найранга бас мекунад. Ҷазои фиребгар ҳамин».

Эрач хоболудона ба ошхона даромад. Бибиаш рўйи дастархон нону чой мегузошт.

– Бибӣ, чаро имрӯз офтоб набаромадааст? – пурсид Эрач.

– Қаҳр кардааст, – ба вай нигариста гуфт бибиаш. – Қаҳр кардааст офтоб.

– Аз кӣ? – ҳайрати Эрач дучанд гашт.

– Аз ту. Аз чўраҳоят, – ҷиддӣ ҷавоб дод бибиаш.

– Аз ман?


– Бале, аз ту.

– Барои чӣ? – Эрач чашмонашро бо пушти даст молида-молида ва қалонтар кушод.

– Барои он ки ту аз об метарсӣ, дасту рӯятро намешӯйӣ, либосҳоятро доим чиркин мекунӣ. Офтоб бачаҳои тарсончак, бачаҳои дасту рӯяшон чиркинро дидан намехоҳад... Боз барои он ки дириӯз ту ва ҷӯраат бо тӯб тирезai момои Зеборо зада шикастед. Офтоб аз ин рафтори бади шумо ранцидааст... Боз барои он ки ту дина дафтари акоятро дарондӣ, ба болои ин намондай, ки ҳоҳарат нағз дарс тайёр кунад. Имрӯз муаллимон онҳоро чанг мекунанд, ё ба рӯзномаҳояшон баҳои «ду» мегузоранд. Ин гуноҳҳои туро офтоб фаҳмида, бо қаҳру ғазаб гуфтааст, ки ман баромада, рўйи ин хел бачаҳои беодобро дидан намехоҳам.

– Акнун офтоб тамоман намебарояд? – ба чашмонаш ашк давида, гиряомез пурсид Эрач.

## ДЛЯ ЧАСА ВОГФО



– Мебарояд, ба шарте ки ту дасту рӯятро нағзакак бишүйӣ, бо чӯраҳоят дигар бетартибиву беодобӣ накунӣ. Бачаи нағз, гапгир, хушодоб шавӣ, офтоб дарҳол мебарояд.

Эраҷ он рӯз дасту рӯю дандонҳояшро нағзакак шуст. Ба бибияш ваъда дод, ки ҳеч гоҳ бетартибӣ намекунад, чӯраҳояшро ҳам аз рафтори бад нигоҳ медорад. Вале офтоб набаромад. Осмон пурӣ абри сиёҳу кабуд буд. То шаб борон бориду борид. Писарак тамоми рӯз зиқу дилтанг дар хона нишастан. Субҳи дигар, вақте ки Эраҷ аз хоб ҷашм кушод, хона аз нурҳои офтоб равшан буд. Ӯ табассум кард ва гуфт:

– Офтоб, дигар ману чӯраҳоям бетартибӣ намекунем. Ҳар рӯз баро, Офтоб! Мебаройӣ?

Офтоб хандид, бибӣ хандид. Эраҷ ҳам хандид. Хона пурӣ ханда, пурӣ нури офтоб шуд.

## СОКИНИ НАВ

Хонаи Анӯшино чандон васеъ нест, худашон базӯр меғунҷанд. Агар нисфи шаб мабодо меҳмоне биояд, Анӯша ва додараш дар даҳлез меҳобанд. Ана дар ҳамин хона боз як сокин зиёд шуд. Аммо аз ин на ба ҷабини падару модар чин афтод, на Анӯшайо додараконаш нороҳат гаштанд. Баръакс, ҳама аз шодӣ қад-қад парида, гирди меҳмон парвона шуданд. Сокини нав қабкҷӯча буд. Онро Кова аз кӯҳ овард. Ҷӯча рӯйи қолин ин тарафу он тараф давида, ду-се қарат бол афшонда, сипас, ҳайрон монд: ба гулҳо нигариста, нӯл зад ва бештар ҳайраташ афзуд. Шояд ҷӯчаяк, гарангӯ пакар, аз худ мепурсид: ҷаро ин гулҳо ранги зебо доранду бӯй не? Барои чӣ чун гулӯ гиёҳҳои кӯҳистон ӯро аз ҷашми одамон намепӯшонанд? Гулӯ сабзазорони дидай ӯ ин хел набуданд-ку. Эҳа, қабкҷӯча аз бӯю ранги онҳо масти мешуд, бо овози борикаш меҳонду меҳонд.

Дили ҷӯчаяк гум зад. Ва гардан ёzonда ба ёди обу ҳаво ва гулӯ сабзазорони кӯҳистон қаҳ-қаҳа зад. Қӯдакон аз шодиву ҳаяҷон боло-боло ҷаҳида, мисли қабкҷӯча қоҳ-қоҳ заданд. Кова наздаш пиёлаи об ниҳод. Охир, қабкҷӯчаро аз роҳи дур овардааст, эҳтимол ташна бошад. Дигаре кафи дондорашро пеши нӯли ҷӯча дошт.

– Бачаҳо, ҷӯчаро азоб надиҳед. Монед, ки худаша ба шумо шиносонад, – гуфт падар.

– Ҳайр, мо ҳам худро бишиносонем? Ман Шодӣ, – гуфт яке.

– Ман Анӯша. Нашиноҳтӣ? – гуфт дигаре.

Ҷӯчаяк чик-чик садо доду ҷаҳса сари китфи Кова нишастан. Аз ин ҳам бачаҳо беҳад ҳурсанд шуданд.

– Донистед, ки қабкҷӯча чӣ гуфт? – пурсиҳид падар ва шарҳ дод. – Гуфт, ки ҳоло ман фақат Коваро мешиносам. Ҷӯраи Кова мешавам.

– Бо мо ошно намешавад?

– Мешавад. Лекин ҳозир шалпар аст. Аввал дам гирад, муносибату рафтори шуморо дид, чӣ хел одам буданатонро фаҳмида, баъд ошно мешавад.

– Наход? Кова, қабк ба ту чӣ хел ҷӯра шуд?

—Аз чанги боша раҳондамаш. Чанд шабу рӯз дар кӯху пушта дар бағалам гардондамаш. Бо кафам обу дон додам...

—Бачаҳо, дўсти нағза дар рӯзи мушкил меёбед, — гуфт маънидорона падар.

Кабкак гарданашро боло бардошта қоҳ-қоҳзанон ба бачаҳо нигарист.

— И-и-и, чӣ гуфт? — баробар суол доданд онҳо.

— Гуфт, ки сухани падаратон рост аст.

Дар ин лаҳза кабкак аз сари китфи Кова парида, болои миз нишаст ва ба маҷаллаи кушодаи «Чашма» кунҷковона нигариста, ба ҳарфҳои он тук-тук нӯл зад. Аз ин ҳам кӯдакҳо ба шӯру шавқ омада, ба падар гуфтанд:

— Кабкчӯча доно будааст. Бинед, маҷаллаи «Чашма»-ро меҳонад.

Кабкак қоҳ-қоҳ зад. Падар хандид, модар хандид, ҳамаи бачаҳо ҳам, мисли кабк қоҳ-қоҳ заданд.

## ҶУРАИ ОФТОБ

Писараки шаҳрӣ бо падараши бори аввал ба сайри талу теппаҳо баромад. Авчи баҳор. Ҳама ҷо сабзаву гулпӯш. Лекин осмон ҷо-ҷо абрнок. Абрҳо ҳар хел буданд: сафедтоб, кабудранг, гулобӣ. Офтоб гоҳ зери абрҳо пинҳон мешуд, гоҳе шуълаҳои гарм мепошид. Аз ин ҷиҳат лаҳзас болои сари онҳо соя чатр мекашид, замоне олам равшанистон мешуд. Писарак, ки танҳо аз паси гулпараҳо медакид, ё аз дидани сангпушту гамбӯсакҳо завқида қад-қад мепарид, аз бозӣ ва рангорангии табиат ҳайрон мешуд. Охир, ин ҷо соя, дусад-сесад метр дурттар равshan аст. Чаро ин хел? Вай сӯйи падараши, ки ҳар хел гиёҳ мечид, медакид, то сабаб пурсад. Вале ба падар нарасида, боз офтоб мебаромаду ҳама ҷоро нурборон мекард. Аз ин ӯ ҳам шод мешуду гулпараҳои рангинбол ҳам, шапараҳо парвоз карда, ҳатто гирди ӯ печутобхӯрон ба бозӣ мекашидандаш. Писарак аз пасашон метоҳт, баъзан ба алафҳо пешпо ҳӯрда меафтиду қоҳ-қоҳзанон рӯйи қолини гулу сабзаҳо мегелид.

Ниҳоят онҳо ба сари баландие расиданд. Падари писарак тӯрхалтаашро ба шоҳи дӯлонаи гарқи гул овехта, дар сояи он нишаст. Писарак низ хастаҳол рӯйи маҳмали сабзаҳо дароз кашид ва ба осмон нигарист. Нурҳои офтоб аз байни шоҳу гулҳои дӯлона гузашта ба ҷашмони ӯ шӯхиву бозӣ мекарданд. Ин ҳам писаракро ҳушҳол кард. Ӯ барҳеста даст ба китфи падараши, ки ғарки тамошои осмони каб-кабуд буд, ниҳод ва пурсид:

— Додо, Офтоб ҷашм дорад?

— Дорад, писарам.

Писарак лаҳзасе ба хаёл рафт, баъд боз пурсид:


— Чаро ман ба ҳар кучое равам, Офтоб аз пасам меояд?

— Барои он ки ту танҳо намонӣ, бачаҷон, натарсӣ, пеши поятро, тамоми оламро бубинӣ, наафтӣ... боз хунук нахӯрӣ. Медонӣ, Офтоб ниҳоят бачаи нағз аст...

— Ин хел бошад, ман Офтобро дуст медорам, ҷураи Офтоб мешавам.

— Кори нағз мекунӣ, шери додо, — табассум ба лаб гуфт падар.

— Додо, ба Офтоб бигӯям, ки ман ҷурааш мешавам?



Быстро, мальчик, иди за морем, а то солнце засияет, и мы не увидим твоих плавников! —  
— Ты не боишься, что я утону? — спросил щенок. — Ты можешь жить, даже если

– Албатта, писарам.

Писараки шаҳрӣ аз шодӣ аз ҷояш парида, байни алафзор давид ва дастонашро сӯйи Офтоб бардошта фарёд зад:

– Эй Офтоб! Ман ошнои ту шудам, ту маро ҷӯра мегирӣ?

Ҳама ҷо ором, сабзу гулпӯш, равшан. Гулпаракҳои рангинбол саргарми парвоз. Аммо аз Офтоб садое не. Писарак хичил гашт:

– Ҷавоб намедиҳад-ку? – бедимоғ пиҷиррос зад писарак.

– Ҷавоб дод, – гуфт падараш. – Лекин ту нашунидӣ. Чашмак зад Офтоб. Забони Офтоб нурҳои Офтоб аст, писарам. Офтоб бо нурҳояш ба мо гап мезанад. Бин, чӣ ҳел ҳанда дорад Офтоб. Ба ту мегӯяд, ки бидон: ба ҳар куче равӣ, танҳо нестӣ, ман ҳамеша болои сарат ҳастам. Ман ошнои ту, ту ошнои ман!

Писарак аз шодию суурӯр дар курта нағунцида, дав-давон омада, гардани падарашро ба оғӯш қашид.

Ва боз дастонашро ба осмон бардошта, шодона фарёд зад:

– Ҳе, Офтоб! Ту ошнои ман, ман ошнои ту!

Офтоб чашмак зад. Писарак акнун, дилпур буд, ки як дусти ҷонӣ пайдо кард...

## ТУҲФАИ ДАҲМАРДА

Охири баҳору аввали тобистон ҳамроҳи падарам аспсавор сайри кӯҳистон рафтем. Талу теппа ва кӯҳҳои баланд ҳанӯз аз сабзаву гулҳо ҷомаи рангоранг ба бар карда, мисли қолин зебову дилкаш менамуданд. Ҳониши мурғон аз ҳар тараф бо садои шаршараҳо меомехт. Олам аз бӯйи алафу ҳониши чирчиракҳо пур буд. Дар марғзорони каб-кабуд ғову мол паҳну парешон аз алафҳои тозаву башира мечариданд. Дар ҷо-ҷо, сари ёлаҳо бачаҳо асо сари китғ, сурудхонон подабонӣ мекарданд.

Аз пеш ҳаймае баромад. Соҳиби ҳайма ошнои деринаи падарам будааст. Вай моро шодона пешвӯз гирифт. Дар суфаи лаби ҷашма, ки аз ҳайма даҳпонздаҳ қадам дурттар буд, палосу кӯрпаҷаҳо андоҳт. Даҳмарда ришу мӯйлаби хушрӯ, саллаи калон, камарбанд, ғилофу корди дастааш устухонӣ дошт. Махсусан муккиҳояш тамошобоб буд. Суҳбати падарам бо ӯ шира баст. Ман аспамонро дар сабзазор баста, аз паси барраву бузғолаҳои дӯстрӯяқ ва парвонаҳои нақшинбол ҳеле давидам.

Баъди соате падарам маро ҷеф зад.

– Шокир, вақти рафтани шуд, – гуфт ӯ.

Ман бо дили ноҳоҳам аспро пеши падарам овардам. Ба ростӣ ҳанӯз аз тамошои кӯҳистон ва бозии барраву бузғолаҳо сер нашуда будам.

Падарам аспро лаҷом мезад. Амаки даҳмарда аз ҳайма баромад. Вай дар даст обқадуи сарбуридаи ҳурмамонанде дошт, ки гирдаш танга-танга сӯроҳ буд.

– Писари ошно, – гуфт ӯ ба ман наздик шуда, – як ҷӯча диҳам, мегирӣ?

– Ҷӯҷаи чӣ? – ба ҷойи ман пурсид падарам.

– Ҷӯҷаи кабк. Арӯсак шудааст. Ҳудам ромаш кардам...

– Албатта мегирад! Эхе, ин түхфаи нағз, олиchanоб-ку, – падарам аз ман ҳам бештар хурсанд шуд.

– Лекин поящ шикастагӣ. Боша задааст, – бо афсус гуфт даҳмарда ва кабкчӯваро аз қадуқафас бароварда, рӯйи кафаш гузошт. – Як ҳафта пеш аз байни алафҳо ёфтам. Ба пойи шикастааш ҷӯбчаҳои ҳамвор монда, бо ҳамир нағзакак латтапеч кардам. Ду ҳафта баъд сип-сиҳат мешавад.

Ман аз шодӣ чи гуфтанамро намедонистам. Кабкчӯваро бо қадуқафас аз амаки даҳмарда гирифтам. Ҷӯча қанотак мезад, бо овози борик меҳонд, ҷик-ҷиккунон бо амаки даҳмарда ҳайрухуш мекард, нигоҳи нарму зираконаашро аз мо намеканд.

– Писари ошно, агар кабкчӯваро нагз нигоҳубин накунӣ, малӯл мешавад, – ҷиддӣ гуфт даҳмарда.

– Амак, боша ҷаро ҷӯчаро задааст?

– Боша парандай ганда аст, нӯлу ҷанголи тез дорад, – гуфт амаки даҳмарда ва афзуд, – парандаҳои аз ҳудаш ҳурдро шикор карда меҳӯрад.

– Амак, кабкчӯча қалону зӯр шавад, бошаро зада метавонад? – пурсидам.

– Албатта! Ба шарте, ки нағз нигоҳубин бикинӣ, – гуфт амаки даҳмарда.

Кабкчӯчаи пошикаста пас аз як моҳ тамоман сиҳат шуд. Падарам барояш аз шӯлаш қафаси гунбазшакл соҳт. Ҳоло фарбеху қалон шудааст. Аз мактаб меояму кабкро аз қафас мебарорам. Ҷонварак болу пар афшонда, ба ҷор тарафи ҳавлӣ ҳиромону болафшон ва ҷастуҳезкунон медавад, фарёд мезанад, тамошои ачибе барпо мекунад. Баъзан ҳурӯсамон нописандона омада донҳояшро ҳурдани шавад, кабк бо нӯлу панҷаҳояш онро ҷунон мезанад, ки ҳурӯс қигосзанон мегурезад. Ба хаёлам, кабки ман ҳозир аз боша ҳам наметарсад.

Ҷанде пеш кабкро ба қӯҳистон, пеши амаки даҳмарда бурдам. Вай кабкро дида, шодона сар ҷунбонду гуфт:

– Офарин, писари ошно!

## ДУ ГУНОХ

Баҳром дар синфи дуюм меҳонад. Бойнтизому аълоҳон аст. Вай одати аз мактаб ғурехтан ё ба дарсҳо дер рафтган надошт. Ҳар саҳар баробари падару модар аз хоб меҳест, пас аз адой варзиш нағзакак дасту рӯ мешусту нонушта мекард, либосҳояшро пӯшида, ба мактаб мерафт.

Падару модар аз хонишу одоби Баҳром хушнуд буданд. Вале ин саҳар Баҳром мактаб рафтган наҳост. Ӯ аввал надоштани дафтар, баъд дарди сарашро баҳона овард.

Модар аз ин рафтори Баҳром ранцид, асабиву малӯл ба кор рафт. Ҳанда аз лабони додару ҳоҳараконаш ғурехт. Онҳо ба якдигар ҳайратмандона ҳигаристанд: ба Баҳром чӣ шуд? Вай ин хел бачаи гарданшаху якрав набудку. Ё дар таги коса нимкосае бошад?

Ҳамин вақт падари Баҳром аз кор баргашт. Вай тамоми шаб кор карда ҳаста буд, хобидан меҳост. Аммо Баҳромро дар хона, назди телевизор дида ба ташвиш афтод.

– Ҷаро ба дарс нарафтай? – пурсид Ӯ.

- Сарам дард мекунад, – чавоб дод Баҳром ва хост ба хонаи хоб гузарад.  
Падар ўро боздошта, ба пешониаш даст расонда гуфт:  
– Ҳарорат надорӣ-ку?  
– Намедонам, паси сарам дард мекунад, – нолишкунон гуфт Баҳром.  
– Ин корат нагз не, писарам, – норозиёна гуфт падараш. – Либосҳоятро пӯшу тез мактаб бирав.
- Дер шудааст, муаллима ҷанг мекунад, ба синф даромадан намемонад, бачаҳо меҳанданд, – баҳона овард Баҳром.
- Узр пурс. Муаллима инсони меҳрубон аст, туро мебахшад...
- Баҳром бо дили ноҳоҳам либос пӯшида мактаб рафт. Вале баъди даҳ-понздаҳ дақиқа баргашт.
- Э, аллакай омадӣ-ку?
- Муаллима ба дарс роҳ надод.
- Узр пурсидӣ?
- Ҳа.
- Ҷӣ гуфт?
- Гуфт, ки... гуфт, ки хонаатон рав, барои ту имрӯз дар синф ҷой нест.
- Падар пас аз каме андеша карду бо овози хаста пурсид:
- Рост мегӯйӣ?
- Ҳа...
- Аз гапат бӯйи дурӯғ меояд-ку?
- Эъ, бовар накунед, рафта аз муаллима пурсед, нигоҳашро гурезонда гуфт Баҳром.

Падар аз дasti ӯ дошта, роҳи мактабро пеш гирифт. Баҳром бо дили ноҳоҳам қадам мемонд. Даҳлези дабистон чунон ором буд, ки гӯё дар он ҷо дарс намегузаштанд. Падар дари синфро оҳиста кӯфт. Муаллима дар як даст бӯр ва дар дasti дигар китоб, аз синф баромад.

– Салом, муаллима, – оҳиста гуфт падар ва ранчишомез афзуд: – Муаллима, узр, ки имрӯз Баҳром ба дарс дер омад. Ман ўро базӯр фиристодам, лекин шумо ба синф роҳ надодед...

– Наход? Ман имрӯз Баҳромро ҳозир мебинам! – хитоб кард бо табассум муаллима. – Баҳромчон, ту одати дурӯғгӯйӣ надоштӣ-ку. Нагз не, ҳам ба мактаб наомадӣ, ҳам падаратро саргардон кардай. Ҳай-ҳай-ҳай... Кү, ба синф даро!

Баҳром аз ҳичолату шарм сар бардошта наметавонист. Охир, падараш аз дурӯғи вай назди муаллима шармсор шуд.

Лекин бегоҳӣ сирри Баҳром фош гардид. Вай рӯзи гузашта бо бачаҳои бадхону дарсгурез саргарми бучулбозӣ шуда, дарс тайёр накардааст. Барои ҳамин мактаб рафтан нахостааст. Акнун, ба ивази кирдори ноҷо – ду баҳои «ду» оварда, ба ҳандаву сарзаниши ҳоҳараконаш дучор гашта, ҳатто аз алам зор-зор гирист...



## АСПИ БОДЙ

Мо ду асп доштем: байтали пири корӣ ва аспи гули бодом. Ин асп курраи ҳамин байтал буд.

Падарам ҳангоми сайру саёхат ё бозор рафтан ба аспи гули бодом зину абзори нав зада савораш мешуд. Ҷонвар чунон ҳамвор ва зебо роҳ мерафт, ки ҳама ба он бо ҳавас менигарист. Вале ман ин аспро дӯст намедоштам, чунки сернозу бодӣ буд. Ҳатто ҳангоми аз паҳлуюш гузаштан шеҳакашон гӯшҳояшро хобонда, ҷуфтак мепартофт, ё даҳонашро калон кушода, таҳди газидан карда, маро саҳт метарсонд. Ба болои ин ғайри падарам ба касе иҷозат намедод, ки ба ӯ даст расонад.

– Аспат ганда аст, – мегуфтам.

– Не, мисли ту шӯҳ аст, – посух медод падарам. – Калонсол ки шуд, ахл мешавад.

Аммо байтал хизматгори хона буд. Аз субҳ то шом калону хурд савораш мешуданд, бор мебурду бор меовард.

Тирамоҳе байтал касал шуд, касали саҳт. Ҷонвар сарҳаму хаста меистод, обу коҳро ба даҳон намегирифт. Вазнин-вазнин нафас мекашиду аз ҷашмони алобулои хастааш гура-гура об мерехт. Падарам баъди аз назар гузаронидани даҳону бинии асп пешонии ҷонварро силакунон гуфт, ки ҳайвон аз ҳӯрдани ягон ҳӯроки ифлос ноҳуна шудааст.

– Оҳо, дигар сиҳат намешавад? – бо ташвиш пурсидам ман. Охир байтал ҳайвони дӯстдори хонаводаи мо буд.

– Пеши табиб мебарам, – гуфт падарам. – Давои дард дар дasti табиб аст.

Падарам байталро аз хонаи табиб оварда ба ман фармуд, ки ҳар нисфирузӣ онро дар наҳри деҳа бишӯям. Баъди се-чор карат оббозӣ дорондан иштиҳои байтал кушод. Ҷонвар алафҳои тару тозаи лаби наҳро ҷарид.

Ҳамон рӯзҳо барои пӯшонидани иморати навамон ду банд най лозим шуд.

– Байтал логару камқувват аст, – гуфт падарам ва саҳар ба аспи гули бодом зину лаҷоми байталро зада, дар як каду об, дар рӯймоле нон, ангурӯ себ, шафтолову анҷир гирифта, ба як ҷашми ҳурчин андохту ба ҷашми дигар дос ва дастпӯшаку аргамчин. Мо аспавор роҳи найзорро пеш гирифтем. Ман шод будам, ки оқибат ба ин асп савор шудам ва имрӯз боркашиашро мебинам. «То кай муфт коҳу ҷав ҳӯрда мекобӣ? Як бор ту ҳам таги обу арақ бимон, ахл мешавӣ», – ҳаёлан мегуфтам. Вале ҷонвар парвои фикру ҳаёли ман надошт. Бо вучуди лаҷомро саҳт қашидани падарам, гоҳ давидаю гоҳ бозикунон ҷуфтак партофта, қариб маро меафтонд. Бо тарс аз миёнбанди гулдузии падар дудаста маҳкам медоштам. Ниҳоят ҳуди асп ҳам ҷазояшро дид: дар обу арақ тар шуд...

– Дар хона дилгир шудааст, – гуфт ғамхорона падарам. – Саҳрои кушод мастанш кард. Мекоҳад битозаду дуди дил барорад...

– Гоҳ-гоҳ ба ҷойи байтал бор қашад, аз саҳрои кушод сер мешавад, – гуфтам.

– О ин аспи боркаш не, зеби ҳавлй аст, – ранчишомез гуфт падарам. – Одам моли зеборо хор намекунад. Тамошояш, як боракак ин хел савор шудан ба он ба ҳаҷон меарзад. Ту, бача, инро намефаҳмӣ?

Ман дигар ҳарфе назадам. Вақти чошт ба полизпояи кайҳо лошшудаи канори найзор расида, аз асп фурӯмадем. Падарам хурчинро ба ман дод ватъкид кард:

– Аз асп дур, дар сояҷо бимон, ки об гарму меваҳо вайрон нашаванд...

Ва лаҷом аз сари асп бароварда, зертангу забартангро суст карда, гулмехи танобро дар ҷойи сералаф ба замин кӯфт. Пасон корҷома ба тан дастпӯшакҳоро ба панҷа кашида, дос сари китф ба найзор даромад. Ман ҳам аз пасаш рафтам. Вай аз заҳбур найҳои беҳтаринро боҳавсала медаравиду ҷоҷо даста-даста мегузошт. Ман дарҳол онҳоро қашон-қашон берун мебаровардам.

– Ҳе, садқаи бачаи қобиле. Оффарин, паҳлавон! – маро ситоиш мекард падарам. – Ёд гирифтани кор ба фойидаи худат...

Офтоби тирамоҳ лаҳза ба лаҳза гармтар, бӯю тафи нофорами найзор бештар шуда, нағасро мегардонд. Ба болои ин лашкари хираи ҳомӯшакҳо ба рӯ, буни гӯш, паси гардан, банди даст, ҳатто аз болои курта ба бадан неш зада, ҳарисона хун мемакиданд. Баъзан ба даҳон, ҷашм, сӯрохи бинӣ ё гӯш даромада, моро безор мекарданд. Аз ҳашм намедонистам қадомеро аз худ ронам, қадомеро бо каф зада маҷақ созам. Асп ҳам бекарор буд. Пой мекӯфт, бо ҳушай дум бо лашкари ҳомӯшак «ҷанг» мекард, сар метаконду ёл меафшонд. Шояд пашишаҳо ба сӯроҳии бинии ӯ низ медаромаданд, ки фирих-фириҳ садо мебаровард. Ва ҳамин ки маро мединд, таваллоомез шеҳа мекашид. «Чаро меистед? О, ин пашишаҳои хунхор баданамро гирбол карданд. Биёед аз ин дӯзах тезтар равем», – гӯё мегуфт ҷонвар. Ман бо писханд ҷавобаш медодам: «Ҳа зӯрат омад? Тоқат бикин, ошно. Ин ҷо хона нест, ки бо ноз дар соя бихобӣ, ҳама дар хизматат бошад. Як бор азоби байталро бикаш, мефаҳмӣ, ки боркашонӣ осон нест».

Падарам шеҳаи илтиҷоомези аспро магар шунид, ки аз байни найзор овоз дод:

– Ҳа, ҷонвар-а, як дами дигар сабр бикин...

Фурсате пас падарам як дарза най сари китф аз найзор баромад. Вай дарзаро лаби роҳ партофт ва найҳои овардаи маро болои боғбанд рӯйи ҳам гузошта баст. Сипас, рӯйи дарза нишаста, сару рӯйи ҷанголуди арақшорашро бо миёнбанд поккунон нафаси тӯлонӣ кашида гуфт:

– Бачаҷон, обро биёр ҳалқамро тар кунам, ки сӯҳтам...

Сўйи хурчин тоҳтам. Худам низ аз ташнагӣ маътали ҳамин ишора будам. Вале хурчинро дар хок ҷӯлида, нону меваҳоро поймолшуда, обқадуро пора-пора дида фигонам баромад:

– Э, нобакоре! Э, бетамизе! Кадуро шикастӣ?!

Асп нописандона сӯям нигарист ва масхараомез лаб ҷунбониду дандонҳои зардашро намоиш дод: яъне шикастам, аз дастат чӣ кор меояд?

– Огоҳат карда будам-ку, – гуфт бо ришҳанд падарам. – Хайр, хафа нашав, ҳозир меравем...

Ва ў бо рўймол пашшаҳоро суркунон рафта, пораҳои нонро чида ба найзор партофт ва хўрчинро такида-такида ба асп гилаомез гуфт:

– Ту ин хел бефаросат набудй-ку. Ошной ҳамин хел мешавад? Мо ташна, оби ин чо шўр, бадбўй. Ҳай дареға... Аз ту инро умед надоштам.

Падарам барои дастшуйӣ ба заҳбури найзор ҳамбид. Асп магар аз кирдори ношоистай худ ва таънаву маломат изо кашид, ки бо сари ҳам якта-якта қадам монда, паси ғишаҳои килк пинҳон шуд. Ман ҳам аз ҳашму ғазаб аз ўрӯ тофта, болои дарза нишастан: он лаҳза афти ин ҷонвари бодиро дидан намехостам.

– Эҳа, муъцизаро бубин! – Пас аз фурсате овози пурҳаячони падарам маро ба худ овард. – Э, дар сумат ҷонуме! Гуноҳатро ислоҳ кардӣ? Офарин!

Ба ростӣ аз ҳайрат даҳонам воз монд. Охир, асп аз байни ғишае як тарбузи қалони алоро бо фукаш телакунон ба берун мебаровард.


– Дидӣ? Ба фаросаташ қоил шудӣ? – шоду мамнун гуфт падарам ва рафта тарбузро сари як даст бардошта, бо дasti дигар пешонӣ ва ёлу гардани аспро молид. – Шоҳ бош, ошноиро ҳалол кардӣ!

Чашмони падарам аз хурсандӣ медураҳшиданд. Вай омада рӯйи дарзаси нишаста, корд аз гилоф бароварду тарбузро пора кард... Эҳа, мисли лола суп-сурх буд даруни тарбуз...

– Ҳай-ҳай, ях барин ҳунук аст. Бигир, гарду ҷангӣ ҳалқ, дилу ҷигарро тоза мекунад, – мегуфт падарам.

Ба ростӣ, ин хел тарбузи сардак, ҳушоб, башира ва ширинро бори аввал меҳурдам...

Асп ба тарбузхӯрии мо бо ҳавас нигариста, маҳин-маҳин шиҳа кашид: Яъне, маро фаромӯш накунед, насибаамро дихед...



## МУНДАРИЧА

Офтоб хандид.....	3
Сокини нав.....	5
Ҷўраи офтоб.....	6
Тухфаи даҳмарда.....	8
Ду гуноҳ.....	9
Аспи бодӣ.....	12

**АБДУЛҲАМИД САМАД**

## **МАН ОШНОИ ТУ, ТУ ОШНОИ МАН**

Муҳаррири  
техники  
Ҳуруфчин  
Тарроҳ ва саҳифабанд

Умар Азизов  
Шаҳло Парвонаева  
Самандар Яъқубов

Ба матбаа 13.06.2013 супорида шуд. Ба чопаш 17.06.2013 имзо шуд.  
Андозаи 70x100 1/16 Коғази оғсет. Чопи оғсет. Ҷузъи чопӣ 1. Адади нашр  
1000 нусха.

Муассисай нашриявии «Маориф ва фарҳанг»-и  
Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон.  
734018, ш. Душанбе, кӯчаи Н. Қарабоев, 17.  
Тел: 233-93-97, тел/факс: 233-93-97.  
E-mail: [haitova@mbox.ru](mailto:haitova@mbox.ru)



ISBN 978-99947-1-1994

9 789994 1711994



МАОРИФ ВА ФАРХАНГ